



ИТТИҲОДИ АВРУПО

**Ҷаласаи 922-ми Шӯрои доимии САҲА
Вена, 26 июли соли 2012**

Изҳороти Иттиҳоди Аврупо оид ба Тоҷикистон

Иттиҳоди Аврупо рӯйдодҳои ҷадид ва гузоришҳо оиди қурбониҳо дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон суратгирифта изҳори нигаронӣ менамояд. Мо умедворем, ки зиддияти мусаллаҳ бино ба рӯй надодани талафотҳои минбаъда ҳар чӣ зудтар қатъ мегардад. Мо аз мақомотҳои ҳокимият ба барқарорсозии воситаҳои алоқа, таъмини бехатарӣ ва муҳайё кардани шароити мусоид барои расондани кӯмаки башардӯстона ба аҳолии ғайринизомӣ, ва инчунин ташкил сохтани гузаргоҳ барои хоҳишмандони тарки доираи амалиёти ҳарбӣ даъват менамоем.

Иттиҳоди Аврупо изҳори нигаронӣ инчунин ҷиҳати оқибатҳои эҳтимолии рӯйдодҳои мазкур менамояд, ва аз тарафайни муҳориб дархост мекунад, ки то зоҳири ҳуддорӣ намоянд ва инчунин аз ҳукумати Тоҷикистон даъват мекунад, то бо мақсади таъминкунии устуворӣ дар минтақа нақшаи амалиёт ва чорабиниҳои мувофиқ ва мутаносибро андешад.

Мо ҳамчунин зарурати риояи озодии ақида ва андеша, ва ҳуқуқи дастрасии иттилоот ба мардум таъкид менамоем. Ба назардошти ин, Иттиҳоди Аврупо ба нигаронии Намояндаи САҲА оид ба масоили озодии васоити ахбори умум дар изҳороти матбуотии 24 июли соли 2012 дар бораи муҳосираи муваққатии сомонаи Агентии хабарии Азия-плюс дар Тоҷикистон ҳамфикр мебошад. Мо бори дигар назари дар изҳороти

8 марти соли 2012 овозкардаи худ дар ҷавоб ба муҳосираи як қатор сомонаҳои дигар аз тарафи мақомотҳои ҳокимияти Тоҷикистон таъкид менамоям. Бо назари Намояндаи САҲА оид ба масоили озодии васоити ахбори умум оиди новобаста ба қонуниятҳои масоили бехатарӣ бояд барои маҳдуд намудани чараҳои иттилоӣ асос набошанд, розигии комили ҳешро изҳор менамоям.

Хорватия* ки кишвари дохилшаванда ба узвияти Иттиҳоди Аврупо (ИА) мебошад, Кишварҳои номзад ба узвияти ИА, аз ҷумла, Ҷумҳурии Мақдуния*, Черногория*, Исландия⁺ ва Сербия*, Кишвари раванди устуворшавӣ ва ҳампайвандӣ Албания, Босния ва Герцеговина, ва кишвари Ассотсиатсияи тижорати озод дар Аврупо (АТОА) Норвегия, аъзои Минтақаи иқтисодии Аврупо (МИА), инчунин, Ҷумҳурии Молдова ба изҳороти мазкур тасвиб намуданд.

* Хорватия, Ҷумҳурии Мақдуния, Черногория ва Сербия узвияташон дар Раванди устуворшавӣ ва ҳампайвандӣ идома медиҳанд.

⁺ Исландия ҳамчун аъзои АТОА ва МИА идома медиҳад.

euoffice@osce.org; eeas.europa.eu/delegations/vienna